

Низомномаи Шӯрои коршиносони назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҶТ

**Бо амри Ваколатдор
оид ба ҳуқуқи инсон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «30» марти соли 2010 №5 тасдиқ шудааст**

НИЗОМНОМАИ

Шӯрои коршиносони назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи

инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Низомномаи мазкур дар асоси моддаи 36 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия шуда, тартиби ташкил ва фаъолияти Шӯрои коршиносони назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.

I. Муқаррароти умумӣ

1.1. Шӯрои коршиносони назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Шӯро) мақоми маслиҳативу машваратӣ ва ҳамоҳангсози назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (минбаъд – Ваколатдор) буда, бо мақсади расонидани ёрии машваратӣ ба Ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти ӯ дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд таъсис дода мешавад.

1.2. Шӯро дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ҳамин Низомнома, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, ба роҳбарӣ мегирад.

II. Вазифаҳо ва фаъолияти Шӯро

2.1. Вазифаҳои асосии Шӯро мусоидат намудан ба:

- таҳияи пешниҳодҳо оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ваколатдор дар таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон;
- иҷрои ӯҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон;
- таъминоти илмӣ-таҳлилии фаъолияти Ваколатдор;
- гузаронидани ташҳиси лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон дахл доранд;
- баррасии масъалаҳо ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳо оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон;
- таҳияи пешниҳодҳо оид ба тақмили қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон дахл доранд;

-омӯзиши маводҳо барои мурочиат ба Суди конституционӣ;

-омӯзиши маводҳо ва пешниҳоди таклифҳо барои тайёр намудани маърӯзаҳои солона ва махсуси Ваколатдор;

-таҳлили вазъи ҳукуку озодиҳои асосии инсон;

-омӯзиши қарорҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ вобаста ба мусоидати онҳо барои ҳифзи ҳукуку озодиҳои инсон;

-баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандон оид ба ҳукук ва озодиҳои асосии инсон;

-таҳияи хулосаҳои ташҳисӣ оид ба амал (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ вобаста ба ҳукуку озодиҳои инсон.

2.2. Барои амалӣ гардонидани вазифаҳо Шӯро фаъолияти зеринро ба амал мебарорад:

-ташҳиси қонунгузориҳои миллӣ бо мақсади муайян намудани мутобиқати он ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳукуку озодиҳои асосии инсон;

-гузаронидани таҳлил нисбат ба ҳукуку озодиҳои алоҳидаи инсон;

-ба амал баровардани дигар фаъолият мувофиқи вазифаҳои дар Низомномаи мазкур муқарраргардида.

2.3. Қарорҳои Шӯроӣ қароргирифтагон дар шакли протоколӣ қабул гардида, хусусияти тавсиявӣ доранд.

III. Ҳайат ва тартиби ташкили Шӯро

3.1. Шӯро дар ҳайати Раис, муовини ӯ, котиб ва аъзоёни Шӯро таъсис дода мешавад. Ҳайати Шӯро дар асоси намоёндагӣ аз мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ, намоёндагони созмонҳои ғайридавлатӣ, ки таҷрибаи қарорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳукуқи инсон доранд, таъсис дода мешавад.

3.2. Шӯро дар ҳайати на камтар аз 13 нафар аъзо таъсис дода мешавад. Ҳайати Шӯро аз ҷониби Ваколатдор ба мӯҳлати 2 сол тасдиқ карда мешавад. Аъзои Шӯро метавонад ба мӯҳлати дигар аз нав интихоб шавад.

3.3. Низомномаи Шӯро аз ҷониби Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон тасдиқ карда мешавад.

3.4. Фаъолияти Шӯро дар асоси ҷамъиятӣ (ройгон) ба амал бароварда мешавад.

3.5. Шӯро метавонад комиссияҳои доимӣ ва муваққатӣ (гурӯҳҳои қарорӣ) таъсис диҳад.

Ҳайат ва тартиби фаъолияти комиссияҳо (гурӯҳҳои қарорӣ) аз ҷониби Ваколатдор ё Шӯро муайян карда мешавад.

1. Ташкили фаъолияти Шӯро

4.1. Шӯро мувофиқи Низомномаи мазкур аз ҷониби Ваколатдор ташкил ва барҳам дода мешавад.

4.2. Ба Шӯро Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раисӣ мекунад.

4.3. Дар чаласаи якуми Шӯро аз ҳисоби аъзои Шӯро муовини Раиси Шӯро ва котиби Шӯро интиҳоб карда мешаванд.

4.4. Раиси Шӯро ба кори Шӯро роҳбарӣ менамояд, аз ҷумла рӯзномаи ҷаласаро муайян мекунад, ба ҷаласаҳои Шӯро раисӣ мекунад.

4.5. Муовини Раис дар набудани Раиси Шӯро ба ҷаласаҳои Шӯро роҳбарӣ мекунад.

1.Тартиби гузаронидани ҷаласаҳои Шӯро

5.1. Ҷаласаҳои Шӯро мувофиқи нақшаи тасдиқгардидаи солона на камтар аз як маротиба дар се моҳ гузаронида мешаванд.

5.2. Ҷаласаи Шӯро салоҳиятдор ҳисобида мешавад, агар дар он аз нисф зиёди аъзоён иштирок намоянд.

5.3. Рӯзномаи ҷаласаро Раис муайян карда, аъзои Шӯро онро тасдиқ мекунанд. Лоихаи қарорхоро Раис ва котиби Шӯро тайёр карда, аъзоёни Шӯро онро тасдиқ менамоянд.

5.4. Аъзои Шӯро ҳуқуқ доранд таклифҳои худро ба рӯзномаи ҷаласа пешниҳод намоянд.

5.5. Масъалаҳое, ки аз ҷониби аъзои Шӯро пешниҳод шудаанд, бо қарори Шӯро ба рӯзномаи ҷаласаи навбатӣ дохил карда мешаванд.

5.6. Аъзои Шӯро дар бораи вақт ва рӯзномаи ҷаласаи Шӯро чун қоида на дертар аз 3 рӯзи то саршавии он хабардор карда мешаванд.

5.7. Котиб на дертар аз 3 рӯзи саршавии ҷаласаи навбатии Шӯро ба ҳамаи аъзои Шӯро маводҳои оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи ҷаласаро мефиристонанд.

5.8. Ҷаласаҳои Шӯро ба таври кушода мегузаранд.

1.Тартиби қабули қарорҳо

6.1. Қарорҳои Шӯро бо овози аз нисф зиёди аъзои дар ҷаласа иштирокдошта қабул карда мешаванд. Ҳар як аъзои Шӯро як овоз дорад. Дар сурати баробар будани овозҳо, овози Раис ҳалкунанда мебошад.

6.2. Дар ҷаласаҳои Шӯро иштироки аъзои он ҳатмист. Аъзои Шӯро ҳуқуқ надоранд ваколаташонро ба дигар шахс вогузор намоянд. Дар сурати дар ҷаласа иштирок карда натавонистани узви Шӯро, ӯ ҳуқуқ дорад фикри худро оид ба масъалаи баррасишаванда ба таври хаттӣ пешниҳод намояд.

6.3. Қараёни ҷаласаи Шӯро дар протокол дарҷ мегардад.

6.4. Протоколи ҷаласаро котиби Шӯро мебарад ва онро на дертар аз се рӯзи баъди анҷоми ҷаласа тартиб медиҳад. Ба протоколи ҷаласаи Шӯро Раис ва котиби Шӯро имзо мегузоранд.

6.5. Нусхаҳои аслии протоколҳои ҷаласаҳои Шӯро мувофиқи тартиби муқарраргардида дар бахши умумии Дастгоҳи Ваколатдор нигоҳ дошта мешаванд. Иқтибос аз протоколҳо ва нусхаи протоколҳои ҷаласаҳои Шӯро ба аъзои Шӯро бо талаби онҳо дастрас карда мешаванд.

VII. Коршиносони даъватшуда

7.1. Бо қарори Шӯро барои ҳалли масъалаҳои мушаххас бо пешниҳоди Раис ё аъзои Шӯро ба қори он аз ҳисоби мутахассисони соҳаи баррасишаванда қоршиносон даъват карда мешаванд.

7.2. Қоршиносони даъватшуда метавонанд бо қарори Шӯро ба комиссияҳо, гурӯҳҳои қорӣ ҳамроҳ карда шаванд.

7.3. Қоршиносони даъватшуда бо супориши Шӯро ҳулоса ва ҳисоботҳои ҳаттиро пешниҳод мекунанд.

7.4. Қоршиносон бо иҷозати Раиси Шӯро метавонанд дар ҷаласаҳои Шӯро ҳангоми муҳокимаи масъалаҳои, ки дар таҳияи онҳо ширкат варзидаанд, иштирок намоянд.

VIII. Ҳуқуқи вазифаҳои аъзои Шӯрои қоршиносон

8.1. Аъзои Шӯро ҳуқуқ доранд:

-оид ба рӯзномаи ҷаласа тақлифҳо пешниҳод намоянд;

-оид ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласи Шӯро маводҳо омода намоянд;

-дар муҳокимаи масъалаҳои баррасишаванда иштирок намоянд, ба лоиҳаҳои ҳуҷҷатҳои дар ҷаласа муҳокимашаванда тағйироту иловаҳо пешниҳод намоянд;

-дар овоздиҳии масъалаҳои баррасишаванда иштирок намоянд;

-дар дигар қорабиниҳои, ки мувофиқи Низомномаи мазкур ба фаъолияти Шӯро дахл доранд, иштирок намоянд.

8.2. Узви Шӯро ӯҳдадор аст:

-дар ҷаласаҳои Шӯро иштирок намояд;

-қарори Шӯро, ки ба ӯ дахл дорад, иҷро намояд;

-барои иҷрои қарорҳои Шӯро кӯшиш намояд.

8.3. Узви Шӯро, ки аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда намебарояд ва бе сабабҳои узрнок зиёда аз ду маротиба дар ҷаласаҳои Шӯро иштирок наменамояд, бо аксарияти овози аъзои он аз ҳайати Шӯро қорич карда мешавад.

8.4. Ба аъзои Шӯро шаҳодатномаи: «Аъзои Шӯрои қоршиносони назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дода мешавад.

1. Таъмини фаъолияти Шӯро

9.1. Таъмини ташкилӣ ва техникаи фаъолияти Шӯро аз қониби Дастгоҳи Ваколатдор анҷом дода мешавад.